

Истилоҳ	Таъриф	Тасвир
Артрит	Мушкилоти саломатӣ, ки дар натиҷаи он буғумҳои одам шаҳ мешаванд ва варама мекунанд ва/ё ҳангоми ҳаракат кардан дард мекунанд.	
Чархак	Чарххӯе, ки ҳангоми ғел хӯрдан давра мезананд (тоб меҳӯранд). Мисолҳои он чархҳои хурди курсиҳои идорӣ ё қоляскаҳо мебошанд.	
Катетер	Лӯлачаи мулоим, ки барои ҳолӣ кардани пешоб аз пешобдон истифода мешавад. Баъзе одамоне, ки мустақилона ё ихтиёран пешобдони худро ҳолӣ карда наметавонанд, аз он истифода мекунанд. Вобаста ба навъи катетер, дигар таҷҳизот, ба монанди ҳалта барои по, лозим мешавад.	
Монеаҳои муҳити зист	Монеаҳо дар муҳити одам (масалан, дар дохил ва гирду атрофи хонаи ӯ, ё дар ҷомеа), ки қобилияти сайругашт кардани ӯро пешгирӣ мекунад ё сатҳи роҳи он мегардад. Мисолҳои монеаҳои муҳити зист инҳоро дар бар мегиранд: • Зинапояҳо, ки ҳаракат кардан барои шахси савори аробачаи маъҷубиро душвор мегардонад • Даргоҳи борик, ки аз он истифодабарандаи роҳравак гузашта наметавонад.	
Заъф	Сустӣ, шикастпазирӣ ва ё энергияи кам. Аксари вақтҳо замоне ба вуҷуд меояд, ки одамон пир мешаванд ва ваъи саломатиашон бад мешавад.	
Дастқапак	Милаи собит, ки одам ба он ҷанг мезанад, то он дар нигоҳ доштани мувозинат ё ҳаракат кардан ба ӯ ёрӣ расонад.	
Болобар	Дастгоҳе, ки одамо ро истифода аз банд боло мебардорад то дар интиқол додани ӯ ёрӣ расонад	
Назорат карда натавоништан и функсияи экскреторӣ	Вақте ки одам дар ихтиёран назорат кардани пешобдон (нигоҳ дошта натавоништани пешоб) ё рӯдаҳо (нигоҳ дошта натавоништани ахлот) душворӣ мекашад ё онҳоро идора карда наметавонад.	

Истилоҳ	Таъриф	Тасвир
Тақягоҳи қомат	Иловаҳо ба аробачаи маъҷубӣ, курсӣ барои ҷаммом ё қазои ҳоҷат, ки одамро бештар тақвият медиҳад. Тақягоҳи қоматро бояд мутахассис таъйин намояд. Намунаҳои тақягоҳи қомат дар болои курсӣ барои қазои ҳоҷат ва ҷаммом инҳоянд: • Камарбанди бехатарӣ • Пуштибонии ҷонибии иловагӣ • Тақяи сар.	
Заҳми фишорӣ (бистарзахм)	Заҳми фишорӣ – ин кандани пӯст аст. Одатан он дар қисмати устухонии бадан ба вуҷуд омада, мушкilotи паҳнғаштаи одамоне ба шумор меравад, ки бо ҳис (эҳсос) ё ҳаракат кардан ва тағйир додани мавқеи худ ба душворӣ рӯбарӯ ҳастанд.	
Ҷароҳати сутунмӯҳра	Осеби сутунмӯҳра, ки одатан садама ё беморӣ сабаби он гаштааст. Баъд аз бардоштани ҷароҳати сутунмӯҳра, сигналҳо наметавонанд аз тариқи сутунмӯҳра дар байни бадан ва мағзи сар ҳаракат кунанд. Аксари вақтҳо одам ҳаракат карда наметавонад (фалаҷ мешавад) ва поёнтар аз сатҳи ҷароҳатро ҳис карда наметавонад.	
Сактаи мағзи сар	Қаъ шудани гардиши хун дар мағзи сар. Ин метавонад боиси он гардад, ки як тарафи бадан сӯст ё фалаҷ мешавад, ҳамчунин мушкilotи гап задан, ҳис кардан, фикр кардан ва дидан ба миён меояд.	
Навъҳои унитаз:		
• Унитаз барои нишастан	Навъи унитаз, ки одамон барои истифода бурдани он дар болояш мешинанд.	
• Унитаз барои сари ду по нишастан	Навъи унитаз, ки одамон барои истифода бурдани он сари ду по мешинанд	

Истилоҳ	Таъриф	Тасвир
Интиқол	Ҳаракат додани бадан аз як ҷо ба ҷои дигар	